

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА
КАФЕДРАИ ЭЛЕКТРОНИКАИ ФИЗИКӢ



СИЛЛАБУС (БАРНОМАИ ВАСЕӢИ КОРӢ) АЗ ФАННИ «АСБОБҲОИ ЧЕНКУНАНДА» БАРОИ ДОНИШҖӮЁНИ КУРСИ ЧОРУМИ ИХТИСОСИ 31040200

Фанни таълимӣ: Асбобҳои ченкунанда

Ихтисос: 31040200 – радиофизика ва лектроника

Ҳаҷми соатҳои таълимӣ – 72 соат (3 кредит)

Лексия – 48 соат (2 кредит)

Машғулияти амалӣ (КМРО) – 24 соат (1 кредит)

Курс – 4, семестри 7 – ум


СИЛЛАБУС

(барномаи васеи корӣ) аз ҷониби профессори кафедраи электроникии физикӣ
Султонов Н. аз фанни Асосҳои радиотехника барои донишҷӯёни курси 2-юми
шӯбай рӯзонаи ихтисоси 31040200- радиофизика ва электроника мураттаб
шудааст.

Ном ва насаби омӯзгор	Курс	4	Ҷадвали дарсҳо
н.и.т., ассистент Наимов У.Р.	семестр	8	
	Шумораи кредитҳо	3	
д.и.ф.м., профессор Султонов Н. Сурогай омӯзгор: ДМТ, кафедраи электроникии физикӣ. Бинои таълимии №16 утоқи 412 Тел: 988 00 35 88	Лексия	48 с	
	КМРО	24	
	Қабули КМД	-	
	Шакли назорати чамъбастӣ	Имтиҳон	

Барномаи кории таълимӣ дар асоси Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар асоси Низомномаи низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12. 2016, №19/24) ва мазмуну мундариҷаи ҳадди ақали Барнома (Стандарт) - и давлатии таҳсилотии ихтисоси радиофизика ва электроника, ки бо Қарори Мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабря соли 2017, №18/76 тасдиқ гардидааст, тартиб дода шудааст.

Дар маҷлиси кафедра, суратмаҷлиси № 6 аз «29» 09 соли 2025 тасдиқ гардидааст.

Муҳиди кафедра  н.и.ф-м., дотсент Раҳматов Б.А.

Дар асоси қарори Шурои илмию методии факултети физика аз «25» 09 соли 2025, суратмаҷлиси № 5 баррасӣ ва барои истифода дар раванди таълим тавсия дода шудааст.

Раиси
Шурои илмию методии факултет
н.и.ф-м., дотсент



Истамов Ф.

ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛЙ-МЕТОДЙ

1.1. Барномаи кории фанни таълимӣ (силлабус) аз рӯи ихтисоси 31040200 – радиофизика ва электроника омода гардидааст.

Фанҳои «Асбобҳои ченкунанд» ба шакли фани таҳассуси, ки донишҷӯёни ҳамаи ихтисосҳои техникӣ меомӯзанд, дохил карда мешавад, зоро барои назорати автоматии технологий, муҳандисии ноҳиявӣ ба цикли фанҳои умумии қасбӣ дохил карда мешавад, ки донишҷӯёни тамоми ихтисосҳои техникӣ меомӯзанд, ки дониши асосиро барои рушди фанҳои маҳсус ташкил медиҳад. Дар он омухтани усуљо ва воситаҳои асосии ченкунии микдорҳои электрӣ ва электрикӣ, интихоби асбобҳои ченкунӣ, ки барои омухтани фанҳои маҳсус асоси зарурӣ мебошад, пешбинӣ карда шудааст. Фанҳои таълимии «Таҷҳизоти ченкунӣ» самти амалӣ дошта, дар робитаи зич бо дигар фанҳои умумии қасбӣ: «Электротехника», «Электроника» ва дигарфандҳо амалӣ карда мешавад.

1.2. Тавсифи муҳтасари фан

Фанни мазкур яке аз қисмҳои таркибии силсилаи фанҳои таҳассусӣ буда, омӯзиши он ҳатмӣ мебошад. Ҳамзамон фанни Асбобҳои ченкунандаба донишҷӯён ҳам ба таври назариявӣ ва амалӣ таълим дода мешавад.

1.3. Мақсад ва вазифаҳои фан

Мақсади асосии омӯзиши фан аз тарафи мутахасисҳои оянда аз худ намудани тарзи кори асбобҳои ченкунанд таҷҳизотҳои аналогӣ ва рақамиӣ, ки дар асоси базаи элементҳои ҳозиразамон соҳта шудаанд, мебошад.

Дар натиҷаи азҳуд намудани курс донишҷӯи ченкунӣ, дуруст интихоб кардани асбобҳои ченкунӣ, хисоб кардани ҳатоҳои натиҷаи ченкунро донад.

Барои омӯзиши фанни «Асбобҳои ченкунанд» зарур аст, донишҷӯ бояд пешаки фанҳои «Асосҳои электроника», «Физика» ва «Асбобҳои электронӣ»-ро пурра аз худ намояд.

Васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ оиди маълумоти пурра нисбат ба дастгоҳҳои электронии мусоир ва дастгоҳҳои дар саноат барои коркард, нигоҳ доштани иттилоот ва автоматӣ истифодашаванда идоракуни онҳор.

Вобаста аз мақсад, дар ҷараёни омӯзиши фанни «Асбобҳои ченкунанд» вазифаҳои зерин ҳал карда мешаванд:

Вобаста ба ин, вазифаҳои омӯзиши фан иборатанд аз:

- аз худ кардани усул ва воситаҳои ченкунии параметрҳо ва хусусиятҳои занҷирҳо, сигналҳо ҳангоми коркард, истеҳсол ва истифодаи таҷҳизоти радиотехника;
- шиносой бо усулҳои таъмини ягонагии ченакҳо ва ҳуччатҳои меъёрии даҳлдор;
- омӯзиши принципҳои кор, хусусиятҳои техникӣ асбобҳои ченкунӣ;
- омӯзиши усулҳои мусоир ва ба даст овардани малакаҳои коркарди натиҷаҳои ченкунӣ, арзёбии ҳато ченакҳо.
- шарҳи мазмуни мағҳумҳои асосии схемотехника, моҳият ва аҳамияти қонуниятиҳои электроникии аналогӣ ва рақамиӣ;
- пешкаш намудани нақшаҳои электрикӣ-принципиалии пуркуваткнакҳои яқрабтаи каскади трансформаторӣ ва бетрансформаторӣ, дурабтаи трансформаторӣ ва бетрансформаторӣ;
- омӯзондани таҷҳизотҳои функционалии намудҳои пайдарпай;
- омӯзонидани соҳтор ва тарзи кори элементҳои хотиравии схемотехника;
- пешкаш намудани маълумоти пурра оиди элементҳои микросхемотехника ва техникии микропроцессорӣ.

1.4. Пререквизитҳо: Ҳангоми омӯзиши фанни «Асбобҳои ченкунанд» донишҷӯён ба донишҳои азҳуднамудаи худ оид ба фанҳои зерине, ки барои омӯзиши фанни мазкур мусоидат мекунанд, такя мекунад: фанҳои дар давраи таҳсил дар муассисаи таълимии таҳсилоти умумии миёна азҳудкардаи донишҷӯ: физика, математика, асосҳои информатика.

1.5. Постреквизитҳо: Донишҷӯён дониш ва малакаи дар натиҷаи омӯзиши фанни «Асбобҳои ченкунанд» гирифтаашонро метавонад ҳангоми омӯзиши тамоми фанҳои

электроника истифода баранд, аз чумла: асосҳои электроника, электр ва магнитизм, асбобҳои нимноқилӣ, асосҳои радиотехника, васоити радиошунавой, интиқоли радиомавҷҳо ва соҳти антеннаҳо ва гайра.

1.6. Талаботҳои асосӣ доир ба қисматҳои фан ва омӯзиши он:

1.6.1. Талабот нисбат ба сатҳи азхудкунии фан (салоҳиятҳои қасбӣ).

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯ бояд:

а) донад:

- асосҳои назариявии ва сатҳи ҳозиразамони техниқи лоиҳакаши таҷхизотҳои электронии аналогӣ ва рақамӣ;
- омилҳои пешбаранда ва тарақиёти таҷхизотҳои электронии аналогӣ ва рақамӣ;
- усуло ва воситаҳои асосии ҷенқунии микдорҳои электр;
- намудҳои асосии асбобҳои ҷенқунӣ ва принципҳои кори онҳо;
- таъсири асбобҳои ҷенқунӣ ба дурустии ҷенқунӣ;
- принципҳои автоматиқунонии ҷенқунӣ;
- аломатҳо ва аломуғузории ҷенқунӣ; таъинот ва хачми асбобҳои ҷенқунӣ;

б) тавонад:

- гузаронидани таҳлил ва ҳисбот ҳангоми лоиҳакаши, тадқиқот ва санчиши таҷхизотҳои электронии аналогӣ ва рақамӣ;
- дарёфти ҳамдигарфаҳми ҳангоми кор бо мутахассисони гуногункасби техниқӣ: схемотехникҳо, конструкторҳо, технологҳо иҳтирокорони нақшҳои радиотехники, мутахассисони соҳаи техникаҳои ҳисоббарор ва лоиҳакаши автоматиқуноникардашда;
- схемаҳои ҷенқунӣ тартиб диханд;
- асбобҳои ҷенқуниро интиҳоб кунед;
- микдорҳои гуногуни электрикиро бо дакикии додашуда ҷен кунед;
- арзиши миқдори ҷеншавандана ва нишондихандаҳои дурустии ҷенқуниро муайян кунад;
- технологияи компьютеририро барои коркард ва таҳлили натиҷаҳои андозагирий истифода баред.

в) дар амал татбиқ карда тавонад:

- малакаҳои асосии кор бо асбобҳои ҷенқунӣ

Вобаста ба мавзуъ ё аудитория ҳангоми омӯзиши фан дар баробари машғулиятҳои лексионии анъанавӣ, аз навъҳои гуногуни фаъоли таълими масъалаҳои назариявӣ, чун лексияи проблемавӣ, лексияи академӣ, лексия-мубоҳиса, лексия бо тавакқуфҳо (истҳо, паузахо), лексияи маҷмӯӣ (комплексӣ) амсоли он низ истифода карда мешавад.

Шақлҳо – лексия, дарсҳои амалии аудиторӣ, омодасозии маърӯзаҳо ба конфронс, кори мустақилонаи ҷорӣ, ичро намудани ҳалли супоришҳои шартӣ вобаста ба ҳар як мавзуъ, ичрои корҳои мустақилона, навиштани мазмуни муҳтасар (конспект).

Усуљҳо – ҳалли супоришҳо, омодасозии маърӯзаҳо, ичрои корҳои мустақилона, мубоҳисаҳо, бозиҳои корӣ, қабули тест ва монанди инҳо.

Ҳангоми гузаронидани дарсҳои амалий истифодабарии маҷмӯӣ дар иҳтиёрдоштаи техниқи электронӣ тавсия дода мешавад: таҳтай электронӣ, компьютерҳои фардӣ, таҷхизоти проексионӣ. Маводҳои асосии шарҳдиҳанда (тарҳҳо, нақшҳо, ҷадвалҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувоғиқ (намоишҳо, дисқҳо) бояд пешакӣ омода карда шаванд. Муайян намудани шумораи нашри ҳуҷҷатҳои воеӣ (қонун, қарор, фармон, оиннома, низомнома, стратегияҳо, консепсияҳо, барномаҳои давлатӣ ва ғ.) ба манфиати кор аст, зоро онҳоро дар як вақт ҳамаи донишҷӯён дар синҳона истифода мебаранд. Ҳангоми дар дарсҳои амалий гузаронидани пурсиш истифода аз маҷмӯӣ тестҳо ба манфиати кор мебошад.

Нақшай тақвимӣ-мавзӯи фанни таълимии «Асбобҳои ҷенқунандагӣ»

Миқдори умумии кредитҳо 3 (72 соат)

Машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ – (48 соат)

Машғулиятҳои аудитории амалий (КМРО) – (24 соат)

2.2. Нәқшай умумии тақвимии мавзұхой фанни таълимӣ
Мундарицаи фан

№	Хафта	Номгүй мавзұхо ва фаслҳо	Дарсх ои ауди- торӣ		Ҳамалӣ	Адабиёт
			Лексия	КМРО		
1.	I	Мавзүи 1. Моҳият ва вазифаи фан. Пайдоиши санчиш. Таҷҳизотҳои электромеханикӣ	6	3	9	A3 [с. 4-6]; A4 [с.6-11]; A5 [с.6-22]; И1 [с. 4-6]; И3 [с. 9-16]; И5 [с. 4-6]; A1 [с. 6-12]; A5 [с.8-11]; A6 [с.12-22]; И1 [с. 4-16]; И2 [с. 9-26]; И5 [с. 4-9];
2.	II	Мавзуи 2. Системаи байнамилалии воҳидҳо. Ҳатоиҳои асбобҳои санчиши электрӣ	6	3	9	A3 [с. 4-8]; A4 [с.6-16]; A6 [с.6-12]; A1 [с. 4-8]; A2 [с.6-16]; A3 [с.6-12]; И2 [с. 4-10]; И3 [с. 7-16]; И5 [с. 4-16];
3.	III	Мавзуи 3. Синфият ва ишораҳои шартӣ дар ҷадвали асбобҳои электрсанчиш. Асбобҳои системаи магнитоэлектрӣ	6	3	9	A1 [с. 4-8]; A4 [с.6-16]; A6 [с.6-12]; A2 [с.15-27]; A3 [с.30 -42]; И3 [с. 22-30]; И4 [с. 42-50]; И7 [с. 20-31];
4.	IV	Мавзуи 4. Асбобҳои системаи электромагнитӣ. Асбобҳои системаи электродинамикӣ	6	3	9	A2 [с.25-47]; A3 [с.35 -42]; A5 [с.8-11]; A6 [с.12-22]; И3 [с. 22-30]; И5 [с. 45-50]; И6 [с. 20-41]; A2 [с.15-20]; A3 [с.30 -42]; И4 [с. 12-30]; И5 [с. 42-47]; И7 [с. 20-31];
5.	V	Мавзуи 5. Асбобҳои ферродинамикӣ. Асбобҳои системаи электростатики	6	3	9	A2 [с.10-27]; A9 [с.23-40]; И5 [с. 22-30]; И6 [с. 42-50]; И7 [с. 25-50]; A8 [с.15-27]; A9 [с.30 -42]; И4 [с. 22-30]; И6 [с. 42-50]; И7 [с. 20-31];
6.	VI	Мавзуи 6. Системаи асбобҳои ҳароратӣ. Санчиши шиддат, ҷараён ва тавоной	6	3	9	A8 [с.15-27]; A9 [с.30 -42]; A10 [с.15-27]; И4 [с. 22-30]; И6 [с. 42-50]; И7 [с. 20-31]; A8 [с.25-27]; A9 [с.35 -42]; A10 [с.15-27]; И4 [с. 22-30]; И6 [с. 42-47]; И7 [с. 20-31];
7.	VII	Мавзуи 7. Ваттметрҳои электродинамикӣ. Васеъ намудани ҳудуди санчиши амперметрҳо бо ёрии шунтҳо	6	3	9	A8 [с.18-27]; A9 [с.38-42]; A10 [с.15-27]; И4 [с. 22-30]; И6 [с. 42-60]; И7 [с. 20-31]; A8 [с.16-27]; A9 [с.33-42]; A10 [с.15-20]; И4 [с. 22-30]; И6 [с. 30-50]; И7 [с. 20-31];
8.	VIII	Мавзуи 8. Васеъ намудани ҳудуди санчиши волтметр бо ёрии муқовиматҳои иловагӣ. Оссиллографҳои магнитоэлектрӣ. Волтметрҳои электронии қиёсӣ	6	3	9	A8 [с.12-27]; A9 [с.39-42]; A10 [с.15-37]; И4 [с. 22-30]; И6 [с. 22-50]; И7 [с. 20-31]; A8 [с.15-23]; A9 [с.28-42]; A10 [с.15-27]; И4 [с. 22-30]; И6 [с. 32-50]; И7 [с. 20-31];
Ҳамалӣ			48	24	72	

2.3. МУНДАРИҶАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШЧУ

Кори мустақилонаи донишчӯ - ҳамчун амали донишчӯ дар ҷодаи мустақилона азхуд намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзузҳо ва супоришҳои пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимию методӣ ва дастурҳо пурра таъмин

гардонида мешавад. Кори мустақилонаи донишҷӯ дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД).

МУНДАРИЦАИ КМРО

Машгулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишҷӯён ба шумор рафта, алоқамандии мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия равон сохтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурраи донишҷӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машгулияти амалӣ донишҷӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назариявӣ аз фанни таълимӣ азхуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаҳҳасро дар асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани донишҷӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои касбии донишҷӯён мусоидат кунад.

Кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришиҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентатсия)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиха)-ҳои курсӣ, хисбот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва ғайра иҷро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

Мавзӯи №	Ҳафта	Мундариҷаи машғулиятҳои амалӣ (КМРО)
Мавзӯи 1. Пайдоиши санчиш.	I	<ol style="list-style-type: none">1. Аз худ кардани мағҳум ва моҳияти фанни Асбобҳои ҷенқунанда.2. Мавқеи фанни Асбобҳои ҷенқунанда дар низоми илмҳои дақиқ.3. Ҳусусиятҳои фанни Асбобҳои ҷенқунанда.
Мавзӯи 2. Моҳияти системаи санчиш	II	<ol style="list-style-type: none">1. Аз худ кардани мағҳум ва моҳияти фанни Асбобҳои ҷенқунанда.2. Мавқеи фанни Асбобҳои ҷенқунанда дар низоми илмҳои дақиқ.3. Пурсиши тестӣ.
Мавзӯи 3. Дастгоҳҳои санчиш ва роҳҳои санчиши электрикӣ	II	<ol style="list-style-type: none">1. Аз худ кардани мағҳум ва моҳияти фанни Асбобҳои ҷенқунанда.2. Мавқеи фанни Асбобҳои ҷенқунанда дар низоми илмҳои дақиқ.3. Ҳусусиятҳои фанни Асбобҳои ҷенқунанда.
Мавзӯи 4. Тадқиқи шаклҳои сигнал	III	<ol style="list-style-type: none">1. Аз худ кардани мағҳум ва моҳияти фанни Асбобҳои ҷенқунанда.2. Мавқеи фанни Асбобҳои ҷенқунанда дар низоми илмҳои дақиқ.3. Пурсиши тестӣ.
Мавзӯи 5. Таъсири дастгоҳҳои ҷенқунанда дар санчиши дақиқ	IV	<ol style="list-style-type: none">1. Аз худ кардани мағҳум ва моҳияти фанни Асбобҳои ҷенқунанда.2. Мавқеи фанни Асбобҳои ҷенқунанда дар низоми илмҳои дақиқ.3. Ҳусусиятҳои фанни Асбобҳои ҷенқунанда.
Мавзӯи 6. Автоматиқунонии элекдроченқунандаҳо	V, VI, VII	<ol style="list-style-type: none">1. Аз худ кардани мағҳум ва моҳияти фанни Асбобҳои ҷенқунанда.2. Мавқеи фанни Асбобҳои ҷенқунанда дар низоми илмҳои дақиқ.3. Пурсиши тестӣ.
Мавзӯи 7. Омӯзиши хатогиҳои ҷеншаванда	VIII	<ol style="list-style-type: none">1. Аз худ кардани мағҳум ва моҳияти фанни Асбобҳои ҷенқунанда.

		2. Мавқеи фанни Асбобҳои ченкунанда дар низоми илмҳои дақиқ. 3. Хусусиятҳои фанни Асбобҳои ченкунанда.
Мавзӯи 8. Ҳисобу китоби хатогиҳои асобоб	IX, X, XI	1. Аз худ кардани мағҳум ва моҳияти фанни Асбобҳои ченкунанда. 2. Мавқеи фанни Асбобҳои ченкунанда дар низоми илмҳои дақиқ. 3. Пурсиши тестӣ.
Мавзӯи 9. Принципи кори дастгоҳҳои электромеханикӣ	XII	1. Аз худ кардани мағҳум ва моҳияти фанни Асбобҳои ченкунанда. 2. Мавқеи фанни Асбобҳои ченкунанда дар низоми илмҳои дақиқ. 3. Хусусиятҳои фанни Асбобҳои ченкунанда.
Мавзӯи 10. Мақсади омӯзиши дастгоҳҳои электроченкунанда	XIII, XIV	1. Аз худ кардани мағҳум ва моҳияти фанни Асбобҳои ченкунанда. 2. Мавқеи фанни Асбобҳои ченкунанда дар низоми илмҳои дақиқ. 3. Пурсиши тестӣ.
Мавзӯи 11. Принципи умумии соҳтани дастгоҳҳои электроченкунандай гуногун	XIV XVI	1. Аз худ кардани мағҳум ва моҳияти фанни Асбобҳои ченкунанда. 2. Мавқеи фанни Асбобҳои ченкунанда дар низоми илмҳои дақиқ. 3. Хусусиятҳои фанни Асбобҳои ченкунанда.
Ҳамагӣ	16 соат	

2.5. Шарҳи мухтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз худ намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ў бе иштироки фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшаванд мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯ омода гардидан донишҷӯро ба машгулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар фаъолона ширкат варзидан ҳангоми баргузор шудани машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ ва амалӣ, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустақилона бадастовардаи донишҷӯён барои баҳои ҷамъбасти азхудкуни фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбасти натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустақилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалӣ гардонида мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи донишҷӯ оид ба корҳои мустақилона ҳангоми гузаронидани атtestатсияи ҷамъбастьӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарҳои иҷро намудани корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “Назарияи давлат ва ҳуқук” ва нақшай таълимии ихтисиси мазкур чунин муқаррар карда шудааст:

Номгӯи мавзӯҳои дарсӣ	Супориш	Муҷдлати супоридан	Ҳаҷм ва тартиби барасми-ятдарории корҳо
Мавзӯи 1. Классификатсия ва усулҳои ченкуни	Вазифаи ҳонагӣ – пешниҳоди КМД ва супоридани он дар шакли ҳаттӣ ва шифоҳӣ	Ҳафтагӣ 1, 2	Супоридан дар шакли ҳаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 2,5-3 саҳ.). Презентатсияи вазифаи ҳонагӣ

Мавзӯи 2. Характеристика ва соҳти дастгоҳҳои ченшуда	Вазифаи хонагӣ – пешниҳоди КМД ва супоридани он дар шакли хаттӣ ва шифоҳӣ	Ҳафтаи 3, 4	Супоридан дар шакли хаттӣ ва ҷавоб додан ба саъвлоҳо (на кам аз 2,5-3 сах.). Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзӯи 3. Усулҳои мустақим ва гайримустақим.	Вазифаи хонагӣ – пешниҳоди КМД ва супоридани он дар шакли хаттӣ ва шифоҳӣ	Ҳафтаи 5	Супоридан дар шакли хаттӣ ва ҷавоб додан ба саъвлоҳо (на кам аз 2,5-3 сах.). Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзӯи 4. Усулҳои баҳодиҳии мустақим ва усулҳои мукоиса (дифференсиалӣ, сифр, ивазкунӣ).	Вазифаи хонагӣ – пешниҳоди КМД ва супоридани он дар шакли хаттӣ ва шифоҳӣ	Ҳафтаи 6	Супоридан дар шакли хаттӣ ва ҷавоб додан ба саъвлоҳо (на кам аз 2,5-3 сах.). Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзӯи 5. Консепсияи асбобҳои ченкунӣ: ченакҳои бузургиҳои асосии баркӣ, асбобҳои ченкунии баркӣ, асбобҳои ченкунии баркӣ, табдилдихандаҳои ченкунӣ, системаҳои иттилоотӣ.	Вазифаи хонагӣ – пешниҳоди КМД ва супоридани он дар шакли хаттӣ ва шифоҳӣ	Ҳафтаи 7, 8	Супоридан дар шакли хаттӣ ва ҷавоб додан ба саъвлоҳо (на кам аз 2,5-3 сах.). Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзӯи 6. Дастгоҳҳо ва усулҳои ченкунии параметрҳои занҷирҳои электрикӣ	Вазифаи хонагӣ – пешниҳоди КМД ва супоридани он дар шакли хаттӣ ва шифоҳӣ	Ҳафтаи 9, 10	Супоридан дар шакли хаттӣ ва ҷавоб додан ба саъвлоҳо (на кам аз 2,5-3 сах.). Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзӯи 7. Асбобҳои ченкунандай универсалӣ ва маҳсус	Вазифаи хонагӣ – пешниҳоди КМД ва супоридани он дар шакли хаттӣ ва шифоҳӣ	Ҳафтаи 11	Супоридан дар шакли хаттӣ ва ҷавоб додан ба саъвлоҳо (на кам аз 2,5-3 сах.). Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзӯи 8. Асбобҳо ва усулҳои ченкунии тағирёбии фазаҳо	Вазифаи хонагӣ – пешниҳоди КМД ва супоридани он дар шакли хаттӣ ва шифоҳӣ	Ҳафтаи 12-13	Супоридан дар шакли хаттӣ ва ҷавоб додан ба саъвлоҳо (на кам аз 2,5-3 сах.). Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзӯи 9. Баланд бардоштани дарачаи техникии фондҳо андозагириӣ	Вазифаи хонагӣ – пешниҳоди КМД ва супоридани он дар шакли хаттӣ ва шифоҳӣ	Ҳафтаи 14 - 15	Супоридан дар шакли хаттӣ ва ҷавоб додан ба саъвлоҳо (на кам аз 2,5-3 сах.). Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзӯи 10. Класификатсияи осциллографҳои шуоъӣ-электронӣ (ОШЭ): аз руи суръат, аз руи шумораи каналҳо (як ва бисъёр-шуоӣ), аз руи ҳассосият.	Вазифаи хонагӣ – пешниҳоди КМД ва супоридани он дар шакли хаттӣ ва шифоҳӣ	Ҳафтаи 16	Супоридан дар шакли хаттӣ ва ҷавоб додан ба саъвлоҳо (на кам аз 2,5-3 сах.). Презентатсияи вазифаи хонагӣ

ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофиқи Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузошта мешавад. Ҳар ҳафта назорати ҷорӣ аз болои иштироки донишҷӯён дар дарсхой лексионӣ ва амали, фаъолнокӣ дар

КМРО, ичрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони чамъбастӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва ғ. гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои чамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандай натиҷаҳои кӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои чамъбастӣ дар асоси ҷадвали баҳогузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузашта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар хафта: $2,5 + 6 + 4 = 12,5$ ҳол).

Аз ҷумла: 4 ҳол – барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ;

6 ҳол – барои корҳои ичрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.);

2,5 ҳол – барои ичрои кори мустақилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишҷӯ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми холдҳӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳаҷми саволномаи тестӣ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълимии равияҳои илмҳои дақиқ аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 ҳол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, холи муқараргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафти қабули аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун ҷамъи холҳои санҷиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба холҳои дар давоми семестр азхудкардаи ӯ илова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузашта мешавад, ҷамъи холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастӣ мебошад. Холҳо ба таври зер тақсим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҚҚАЛИ ХОЛҲО																ИЧ	Σ холҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		64
2	Барои корҳои ичрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		96
3	Барои корҳои ичрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		40
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5		200
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																	100	300

Баҳои чамъбастӣ доир ба фан тибқи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[\frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

Ифодай ҳуруфӣ ва ададии баҳои донишҷӯ

Ифодай ҳуруфии баҳо	Ифодай ададии баҳо	Ҳоли ҷавобҳои дуруст	Ифодай анъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	Хуб
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	

<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	Қаноатбахш
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	Файриқаноатбахш
<i>Fx</i>	0	$45 \leq Fx < 50$	
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	

Эзох: Fx - баҳои файриқаноатбахшест, ки ба донишҷӯ ҳуқуки дар омӯзиши тақорори фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардоҳти маблаг супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.

Сару либоси тавсиявӣ ва иштироки донишҷӯён дар тамоми машгулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва ғ.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии холҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вақт ичро накардани супоришҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда донишҷӯ тавассути холҳои муйян ҷарима карда мешавад.

Фаъолнокӣ дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, яке аз ташкилдиҳандагони холи ҷамъbastии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зеро натиҷаи аз рӯи машгулиятҳои аудитории амалӣ бадастовардаи донишҷӯ, холҳои дар давоми баргузор гардиданӣ машгулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ўро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азҳудкунии фанни таълимӣ дар машгулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 хол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалӣ ва ғ.) – 96 хол ва барои КМД 40 холи имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

Вазифаи ҳаттии ҳонагӣ иҷрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Иҷрои рефератҳо барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меъроҳои баҳогузории кори ҳаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва хулосаҳо, саривакт супоридан.

Назорати марҳилавӣ ҳамаи мавзӯҳои лексионӣ, вазифаҳои ҳонагӣ ва маводҳо барои ҳондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзӯҳои омӯхташуда амалӣ гардонида мешавад.

Имтиҳони фосилавӣ - шакли назоратест, ки бо мақсади муйян намудани дараҷаи азҳудкунии барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фаннӣ дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

Имтиҳони ҷамъbastӣ (финалӣ) дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои кушода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъери гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

ФАСЛИ IV: ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

4.1. Рӯйхати адабиёти тавсияшаванд

4.1.1. Адабиёти асосӣ

1. Электротехнические измерения. Теория. Хрусталёва З.А. – М.: Академия, 2010. 288 с.
2. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения. Хрусталёва З.А. – М.: Академия., 2010. 464 с.
3. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике : справочник / под ред. А.В. Калиниченко. - М. : Инфра-Инженерия, 2008. - 576 с.
4. Аминев, А. В. Основы радиоэлектроники: измерения в телекоммуникационных системах : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Аминев, А. В. Блохин ; под общей редакцией А. В. Блохина. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 223 с.
5. Гужов, В. И. Оптические измерения. Компьютерная интерферометрия : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Гужов, С. П. Ильиных. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 258 с.
6. Жуков, В. К. Метрология. Теория измерений : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. К. Жуков. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 414 с.

7. Клименков, С.С. Нормирование точности и технические измерения в машиностроении: Учебник / С.С. Клименков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 20XX. - 248 с.
8. Кузнецов Э. В. КЭлектротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические измерения : учебник и практикум для академического бакалавриата / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 234 с.
9. Латышенко, К. П. Технические измерения и приборы в 2 т. Том 1 в 2 кн. Книга 1 : учебник для академического бакалавриата / К. П. Латышенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 250 с.
10. Мещеряков В. А. Метрология. Теория измерений : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Мещеряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общей редакцией Т. И. Мурашкиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 167 с.
11. Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения: Учебное пособие / З.А. Хрусталева. - М.: КноРус, 20XX. - 250 с.

4.1.2. Адабиёти иловагӣ

1. Шкуратник, В.Л. Электроника и измерительная техника : учебник / В.Л. Шкуратник, А.С. Вознесенский. - М. : Горная книга, 2008. - 461 с.
2. Латышенко, К. П. Технические измерения и приборы в 2 т. Том 2 в 2 кн. Книга 1 : учебник для академического бакалавриата / К. П. Латышенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 292 с.
3. Латышенко, К. П. Технические измерения и приборы в 2 т. Том 2 в 2 кн. Книга 2 : учебник для академического бакалавриата / К. П. Латышенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 232 с.
4. Латышенко, К. П. Технические измерения и приборы в 2 т. Том 2 в 2 кн. Книга 1 : учебник для академического бакалавриата / К. П. Латышенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 292 с.
5. Маслак, А. А. Теория и практика измерения латентных переменных в образовании : монография / А. А. Маслак. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 255 с.
6. Рачков, М. Ю. Технические измерения и приборы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 151 с.
7. Хромоин, П.К. Электротехнические измерения: Учебное пособие / П.К. Хромоин. - М.: Форум, 20XX. - 288 с.
8. Шишмарев, В.Ю. Электротехнические измерения: Учебник для студентов учреждений среднего проф. образования / В.Ю. Шишмарев. - М.: ИЦ Академия, 20XX. - 304 с.